

Ба Шӯрои диссертационии 6D.KOA-001
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Акмалова Мунира Абдунабиевна, доктори илмҳои сиёсӣ, декани факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 67 ва 69 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30» июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, барои баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ аз рӯи диссертатсияи Муродова Нигина Сулаймоновна дар мавзӯи «Масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: хусусиятҳои асосӣ, шаклҳои амалишавӣ ва натиҷаҳои он» барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ розигиямро тасдиқ менамоем.

Тибқи бандҳои 69-73, 74-77, 79 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30» июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «ИНТЕРНЕТ», ки барои таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам маълумот пешниҳод менамоем:

1	Насаб, ном, номи падар	Акмалова Мунира Абдунабиевна
2	Дараҷаи илмӣ ва номгуӣ соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯи онҳо диссертатсия ҳимоя шудааст	Доктори илмҳои сиёсӣ (23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ)
3	Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғолнамуда	Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, декани факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ. ш. Хучанд
4	Рақами телефонӣ тамос, почтаи электронӣ, сомонии расмӣ дар шабакаи «ИНТЕРНЕТ»	Тел: +992927779990 E-mail: akmalovam@mail.ru
5	Номгуӣ интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшаванда дар 5 соли охир (на зиёда аз 15 интишорот)	1. Политические проблемы и специфические особенности государственного суверенитета Республики Таджикистан (монография). Худжанд, 2020.-232с. ISBN 978-99975-65-44-7 2. Воситаҳои таъмини амнияти миллии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар шароити нави геосиёсӣ // Осиёи Марказӣ ва Кавказ. – 2018. –

Ҷ.21. – №4. –С.7-16. ISSN 14037068 (ҳаммуалиф бо Рязанцев С.В.)

3. Мулоҳизаҳо роҷеъ ба ҳувияти миллии тоҷикон // Ахбори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. – 2019. –№1. – С.156-164. ISSN 2411-1945.

4. Ҳамкориҳои ниҳодҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар таҳкими истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқ ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. – №2. – С.92-100. ISSN 0235-005X.

5. Руштии истиқлолияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити соҳибистиқлолиӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2019. – №4. – С.275-282. ISSN 2074-1847

6. Ҳамкориҳои ниҳоди давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар мустаҳкамнамоии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. //Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. № 2, 2019.

7. Дипломатияи об ва нақши он дар сиёсати ҷаҳонӣ. //Конф. илмӣ-наз. ҷумҳ. баҳшида ба Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028, 5-6 апрели 2018. Хучанд, 2018.

8. Таҳқиқ ва омӯзиши манбаъҳои сиёсӣ ва ғоявӣ – назариявии концепсияи истиқлолияти давлатӣ. // Мав. конф. ҷумҳ. илмӣ – амалии “Масъалаҳо ва роҳу воситаҳои таҳким ва тақмили истиқлолияти Тоҷикистон”. // 12-уми майи соли 2021. –Душанбе. С.22-34. 128-135. ISBN 978-99985-58-75-5

Муқарризи расмӣ:

доктори илмҳои сиёсӣ, дотсент
декани факултети сиёсатшиносӣ ва
муносибатҳои байналхалқии
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Имзои М.А. Акмаловаро тасдиқ менамоям.
Сардори раёсати кадрҳо ва
корҳои махсуси ДДҲБСТ

